

111841 - Издивоч бо нияти талоқ ҳаром мебошад.

савол

Издивоч бо нияти талоқ чи ҳукм дорад? Масалан, мард муддати муайяне мусофири бошад ва издивоч намояд, valee ният дошта бошад, ки ҳангоми ба ватан баргаштан талоқ медиҳад.

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Баъзе аз донишмандон издивоч бо нияти талоқро издивочи ботил донистаанд, зеро он муваққатӣ буда, ба никоҳи мутъа шабоҳат дорад.

Аз ҷумла донишмандони кумитаи доимӣ оид ба фатводиҳӣ низ чунин назар доранд. Фатвои онҳоро дар ҷавоби саволи рақами ([91962](#)) оварда будем.

Аммо баъзе аз донишмандон онро никоҳи дуруст донистаанд, valee аз он сабаб ҳаром мешавад, ки дорои фиребу қаллобӣ аст, зеро агар зан ва валии ў бидонанд, ки мард бо нияти пас аз ҷанд рӯз ё моҳ талоқ додан издивоч мекунад, ҳаргиз ба ин издивоч розӣ намешуданд.

Аз ҷумлаи донишмандоне, ки ин издивочро дуруст медонанд, Шайх Ибни Усаймин (раҳмати Аллоҳ бар ў бод) мебошад. Аз ў пурсиданд:

Шахсе меҳоҳад, ки ба кишвари хориҷа биравад, зеро ў барои таҳсил фиристода мешавад ва меҳоҳад, ки иффати худро муҳофизат кунад ва аз он ҷо ба муддати муайян издивоч менамояд, сипас ин занро талоқ медиҳад, valee инро аз зан пинҳон медорад. Ин амал чи ҳукм дорад?

Чунин ҷавоб дод:

“Издивоч бо нияти талоқ аз ду ҳолат ҳолӣ нест:

(1) Дар ҳангоми ақди никоҳ шарт мегузорад, ки ў он занро ба муддати як моҳ, як сол ва ё то охири таҳсил издивоҷ мекунад. Дар ин ҳолат, ин никоҳ никоҳи мутъа маҳсуб мешавад ва бешубҳа ҳаром аст.

(2) Мард инро ният мекунад, вале шарт намегузорад. Чунин амал мувофиқи дидгоҳи машҳури мазҳаби ҳанбалӣ ҳаром буда, он никоҳ фосид аст, чунки онҳо мегӯянд, ки чизи ниятшуда ба монанди чизи шартшуда мебошад, зеро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: **«Ҳаройина амалҳо ба ниятҳо вобастагӣ доранд ва ҳар шахс мутобиқи нияташ савоб ба даст меоварад»**. Ҳамчунин марде ҳамсарашро се талоқ карда бошад ва шахси дигаре бо он зан ба хотири ҳалол соҳтани ў ба шавҳари пешинааш издивоҷ намояд ва пас аз муддате ўро талоқ дихад, чунин никоҳ фосид аст, агарчи шарт ҳам нагузошта бошад, зеро чизи ниятшуда ба монанди чизи шартшуда мебошад. Модоме ки нияти ҳалола никоҳро фосид мегардонад, инчунин нияти мутъа низ никоҳро фосид мегардонад. Ин дидгоҳи мазҳаби ҳанбалӣ аст. Дидгоҳи дуввуми донишмандон оид ба ин масъала чунин аст: Барои мард дуруст аст, ки бо зане издивоҷ намояд ва ният кунад, ки ҳангоми ба ватан баргаштан ўро талоқ намояд, ба монанди ғарифон, ки ба кишварҳои дигар барои таҳсил ва ё барои дигар ғараз мераванд. Он донишмандон гуфтаанд: Дар ин никоҳ шарт гузошта нашудааст. Фарқ байни никоҳи мутъа ва ин никоҳ дар он аст, ки дар никоҳи мутъа пас аз ба охир расидани мӯҳлат талоқ воқеъ мешавад, шавҳар онро хоҳад ҳам ва ё наҳоҳад ҳам талоқ воқеъ мешавад, бар хилоғи ин никоҳ, ки шавҳар метавонад занро дӯст дорад ва бо ў боқӣ бимонад (ва ўро талоқ надиҳад). Ин яке аз ду қавлҳои Шайхулислом Ибни Таймия мебошад.

Ба назари ман чунин никоҳ саҳех буда, никоҳи мутъа ба шумор намеравад, зеро шартҳои никоҳи мутъа бар он мутобақат намекунад. Вале аз сабаби ҷой доштани фиребу қаллобӣ нисбат ба зан ва хонаводааш ҳаром мебошад. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фиребу қаллобиро ҳаром гардонидааст. Агар зан ва валии ў бидонанд, ки ин мард меҳоҳад, ки ба муддати муайяне издивоҷ бикунад, ҳеч гоҳ розӣ намешуданд. Ҳамчунин худи ў ҳеч гоҳ розӣ намешавад, ки шахсе бо духтараш издивоҷ намояду пас аз баровардани ҳочаташ ўро талоқ бидиҳад. Пас чӣ гуна

амалеро, ки ба худ дўст намедорад, ба дигарон дўст медорад? Ин хилофи имон аст, зеро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ўбод) фармудааст: «**Имони яке аз шумо комил намегардад, то он даме ки он чизеро, ки барои худ дўст медорад, барои дигарон низ дўст бидорад».**

Ман шунидам, ки баъзе аз мардумон ҷоиз будани ин никоҳро барои худ баҳонае кардаанд ва амалеро анҷом медиҳанд, ки ҳеч кас онро ҷоиз нагуфтааст. Онҳо ба кишварҳои дигар маҳсус барои издивоҷ мераванд. Онҳо ба он кишварҳо мераванд, то издивоҷ қунанд, сипас муддате бо он зан зиндагӣ мекунанд ва пас талоқ намуда, ба ватан бармегарданд. Ин гуноҳи бузург аст. Аз ин рӯ, манъ кардани ин никоҳ авлотар аст, зеро он дорои фиребу қаллобӣ мебошад ва ба хонавайрониҳо оварда мерасонад. Аксари мардум ҷоҳил буда, ҳавову ҳавасашон онҳоро аз корҳои ҳаром бознамедорад”. Поёни сухан.

“Фатово-л-маръати-л-муслима” (2/757-758).

Дар қарорҳои Академияи фиқҳи исломӣ омадааст:

“Издивоҷ бо нияти талоқ никоҳест, ки тамоми руқнҳову шартҳои никоҳ дар он вучуд дорад, vale шавҳар нияти пинҳоние дорад, ки пас аз гузаштани муддати муайян, ба монанди даҳ рӯз ва ё муддати номуайян, мисли пас аз итноми таҳсил ё расидан ба ҳадафе, ки барои он ба он кишвар омадааст, талоқ бидиҳад.

Бо вучуди он, ки гурӯҳе аз донишмандон ин намуд никоҳро ҷоиз медонанд, аммо Академияи фиқҳи исломӣ ин никоҳро мамнӯъ медонад, зеро он дорои фиребу дурӯғ мебошад. Агар зан ва валии ўнияти мардро бидонанд, ҳаргиз чунин издивочро қабул намекарданд.

Ҳамчунин ин издивоҷ ба мафсадаҳо ва заرارҳои бузург бурда мерасонад, ки мусулмононро бадном менамояд.

Аллоҳ соҳиби тавфиқ аст ва дуруду паёми Аллоҳ бар паёмбарамон Муҳаммад ва олу асҳоби ўбод”. Поёни сухан.

<https://www.spa.gov.sa/353254>

Ба ҳар сурат, издивоч бо нияти талоқ ҳаром аст, зеро он дар асл мисли никоҳи мутъа аст ва ё аз сабаби фиребу қаллобӣ ҳаром мебошад.

Аллоҳ донотар аст.